

КИТОБХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

Шуъбаи илмӣ - таҳқиқотӣ

Терроризм ва экстремизм -зухуроти номатлуби замони муосир

/Тавсияи методӣ барои китобдорон /

Душанбе – 2016

ТКБ 91.9.83 тоҷик + 92

Т - 30

Терроризм ва экстремизм -зухуроти номатлуби замони муосир[Матн]: Тавсияи методӣ барои китобдорон / Мураттибон Ш. Муҳаммадиева., О. Мирзоева; Муҳаррир Ҷ.Валиев; Зери назари умумии Г.Маҳмудов. – Душанбе, 2016. – 20 с.

Дар дастур мавод доир ба масоили таснифоти терроризм ва экстремизм барои китобдорон нисбати баргузори корҳои тарғиботӣ дар байни хонандагону аҳоли пешниҳод мешавад. Маводи пешниҳодшуда низ барои омӯзиш ва тарғиби ин амали номатлуб дар ҷомеа ба омӯзгорон, муҳаққиқон, адабиётшиносон, адибон, рӯзноманигорон ва кормандони вазорати ахбори умум кӯмак мерасонад.

Терроризм ва экстремизм -зуҳуроти номатлуби замони муосир

Терроризм ватан, забон, нажод ва дин надорад. Ин бадбахти оламшумуле гардидааст, ки ба муқобили он якҷоя мубориза бурда, ба ҳамдигар кўмак расонда, тадбирҳои худро мувофиқ сохтан зарур аст.¹

Дар ибтидои қарни ХХІ инсоният бо хатари ҷиддие, ки ба бақои одаму олам таҳдид менамояд рӯ ба рӯ гаштааст, ки номи он терроризми байналмилалӣ мебошад. Албатта, онҳое ки мегўянд терроризм падидае аст, ки инсониятро дар тамоми тўли таърихи мавҷудияташ ҳамроҳӣ намуда, омадааст беасос нест. Решаҳои терроризм хеле чуқур буда, ба базаи иҷтимоии он, ба асосҳо ва ё пояҳои идеологӣ, таърихӣ - фарҳангӣ ва ҷаҳонбинии он иртибот доранд. Ҳоло касе гуфта наметавонад, ки якумин амалиёти террористӣ кай ва дар куҷо ва ба кадом мақсад рух додааст. Дар аҳли қадим, асрҳои миёна ва давраи нав ҳам одамони алоҳида ва ҳам гурӯҳҳои муташаккили сиёсӣ мазҳабие буданд, ки ба воситаи тарсонидану даҳшатафганӣ меҳостанд мақсадҳои худро ба гардани дигарон бор намоянд. Дар ин давраҳо ҳам амалҳои террористӣ боиси кушта шудани теъдоди зиёди одамони бегуноҳ мегардид. Дар

¹ Плотников, Н. Терроризм ватан надорад [Матн] Мусоҳиба бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов // Садои мардум. – 2001. – 22 декабр.

охири қарни XIX ва XX амалҳои террористӣ бештар характери сиёсӣ ба худ гирифта, доираи фаъолияти террористон хеле васеъ мегардад. Бо инкишофи техника ва технологияи нав шаклу намудҳои нави террористӣ ба вуҷуд меоянд, ки аз рӯи иқтисодӣ харобиовариашон ба амалиёти калони ҷангӣ шабоҳат доранд. Махсусан амалиёти террористӣ, ки 11 - сентябри соли 2001 дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико анҷом дода шуд бо бераҳмӣ, густохӣ ва теъдоди зиёди одамони қурбоншуда бесобиқа мебошад. Ҳанӯз як сол нагузашта, террористон 23 - 26 октябри соли 2002 дар Маскав кӯшиши гузаронидани чунин амалиётро бо гаравгон гирифтани зиёда аз ҳазор тан аз мардуми бегуноҳ намуданд, ки дар натиҷаи амалиёти зиддитеррористдаҳҳо нафар аз шаҳрвандони бегуноҳи Маскав ба ҳалокат расиданд. Ба китобдорон лозим аст, ки барои тарғиби зидди терроризм нақшаи корӣ тартиб диҳанд ва пас аз он дӯр байни хонандагону аҳоли чорабиниҳо баргузор намоянд. Китобдорон бояд дар китобхона дар байни хонандагон бо тариқи гузаронидани суҳбат, конфронси хонандагон ва созмондиҳии намоиши китобӣ тарғибот баранд. Аз ин лиҳоз, мо чунин шаклҳои корҳои оммавиро пешкаш менамоем:

1. Нақшаи матни суҳбат оид ба мавзӯи «Террорист дин ва миллат надорад».
2. Нақшаи намоиши китобӣ бо номи «Мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм».
3. Нақшаи картотекаи библиографӣтаҳти унвони «Терроризм ва экстремизм падидаҳои номатлуби ҷомеа».

**« Террорист дин ва миллат надорад»
/ Нақшаи омоданамой ва баргузори суҳбат /²**

1. Омоданамой.

- 1.1. Ташкили гуруҳи ташаббускор.
- 1.2. Интихоби мавзӯ ва муайяннамоии доираи ҳамсуҳбатон(Таъини хонандагӣ).
- 1.3. Интихоби баранда ва суҳбаторо (нотик).

² Адабиёт дар қисмати намоиши китобӣ оварда шудааст.

- 1.4. Муайяннамоии макон ва замони баргузории суҳбат. Интихоби васоити айёни ва техникӣ. Ороиши ҷойи ташкили суҳбат.
- 1.5. Тарғиби чорабинӣ (реклама) тавассути телевизион, радио, рӯзнамаҳои маҳаллӣ ва дигар васоити омма. Навиштани даъватнома ба иштироккунандагон ва дигар хонандагони ғаёл.

2. Баргузорӣ.

- 2.1. Сухани ифтидоии корманди китобхона ё шахси масъул.
- 2.2. Терроризм ватан надорад / Баромади корманди сохтори амният ё ВҚД/.
- 2.3. Терроризм ва экстремизм аз нигоҳи ислом / Баромади исломшинос ё омӯзгор/.
- 2.4. Мафҳумҳои терроризм, экстремизм ва ҷиноят / Баромади ҳуқуқшинос/.
- 2.5. Намоиши филми ҳуҷҷатӣ доир ба мавзӯи «Терроризм ва экстремизм дар ҷаҳон».
- 2.6. Сухани ҷамъбастии баранда. Хулосаю андешаҳо ва тақлифҳои иштироккунандагон.
- 2.7. Сухани хотимавии китобдор доир ба суҳбат. Изҳори миннатдорӣ ба иштирокчиён ё қадрнамӣ аз ҷониби китобхона.

Матни намунави суҳбат

Терроризм содир намудан амалҳои мебошад, ки ба одамон хатари марг ба миён меоваранд, истифодаи он мақсади ҷисмонан бартараф кардани рақибҳои сиёсӣ, вайрон кардани бехатарии ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳоли ё расонидани таъсир барои аз тарафи ҳокимият қабул кардани қарорҳои мебошад. Зӯроварӣ, зулм, фишороварӣ, таҳқир ва паст задани шаъну шарафи инсон хусусан гурӯҳҳои дигари этникӣ аз ҷониби ҷомеа ва давлат муҳим аст, эътирозро ба вучуд оварад, ки он мумкин ба ифратгарӣ сабабад расад.

Ифратгарӣ дар қадом шакл набошад, онро мо қабул надорем, чунки он ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандонро поймол мекунад. Қайд кардан ҷоиз аст, ки ифратгарӣ асосҳои маънавии ҷомеаро вайрон намуда, ба амнияти минтақа, тамоми ҷаҳон, аз он ҷумла ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам таҳдид мекунад. Ба муқобили

ифратгаройбояд ҳама мубориза баранд. Имрӯз терроризм беш аз пеш хусусияти фаромилӣ ва глобалӣ касб мекунад. Он дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон доман паҳн карда, хатари бузурги иҷтимоӣ дорад ва барои амнияти давлатҳои алоҳида ва минтақаҳо воқеан таҳдид эҷод менамояд. Тоҷикистон, ки ҷанги таҳмилии шаҳрвандиро аз сари худ гузаронидааст ва бо зухуроти зишти ин падидаи ғайриинсонӣ аз наздик ошно мебошад, ҷонибдори усулӣ ва пойдору устувори муборизаи қотел ва ҳамоҳангшудаи ҷомеаи ҷаҳонӣ бар зидди он аст. Аинӣ замон марбут ба амалҳои террористидарҷаҳон муташанниҷ боқӣ мемонад. Сарфи назар аз тадбирҳои солҳои охир андешидашуда дар бахши мубориза бо терроризм, таҳдиди амалҳои нави террористӣ на фақат аз байн нарафтааст, балки афзоиш ёфтааст. Дар ғушаҳои гуногуни ҷаҳон ғайриқонунии созмонҳои террористӣ ва ташкилоту созмонҳои маблағгузори онҳо ба мушоҳида мерасад.

Дар замони мо, ки пур аз тазод, мушкилот, ихтилофу зиддиятҳост, доир ба афзудан ва густариши терроризм, фундаментализм, экстремизм ва дигар зухуроту падидаҳои номатлубу хатарафзо зиёд ҳарф мезананд ва менависанд.

Истилоҳи «**Терроризм**» (аз калимаи лотинии «terror») сарчашма гирифта, маъноаш «Тарс ва ваҳм» аст. Террористон мехоҳанд, мақсаду мароми худро бо роҳи зӯроварӣ, куштор, тарсу ваҳм амалӣ созанд. Террор кардан, ҷомеаро баҳолати тарсу ваҳшат ва ноумедӣ афкандан аст. Нахустин баҳсу мунозираҳо миёни мутафаккирон, диншиносон ва баъзе уламои хуруфотпараст ва тундрави дин ҳанӯз дар дунёи қадим ба миён омада, мактабу равияҳои гуногуни диншиносӣ, андешаву афкор ва осори диншиносони Ғарбу Шарқ равшангари ин гуфтаҳост. Сиёсати динии давлати абадқудрати собиқ шӯравӣ, ки замоне ҷумҳурии мо низ як ҷузъи таркибии он буд, бар пояи атеизм ва ҷаҳонбинии атеистӣ асос ёфта буд. Бо андешаи мутафаккири машҳури немис К.Маркс «Дин барои мардум афюн аст» шиор ва моҳияту мақсади муносибат ба дин қарор дода шуда буд. Бо мақсади татбиқи ин сиёсат муборизаи густурдаву оштинопазир алайҳи дин ва ҳар гуна эътиқоди диниро тақозо мекард, чиҳати аз байн бурдани ба истилоҳ, боқимондаҳои динӣ, кӯҳнапарастӣ, хурофот аз шуури мардум зудудани ҳар гуна андешаи динӣ, аз ҷомеа решакан кардани дин тадбирҳои гуногун андешида, амалӣ карда мешуд. Аммо мубориза алайҳи дин ва эътиқоди динӣ дар аксари мавридҳо натиҷаи баръакс меод ва воқунишро бармеангехт. Мардум аз рӯи фитрати азалии хеш то ҷое метавонист, муқовимат

мекард, пинҳонӣ амал мекард ва ҳатто, дар баъзе мавридҳо ба амалҳои ифротӣ, тундравӣ даст мезад. Таърихи афкору андешаи инсонӣ исбот менамояд, ки илму дониш ҳеҷвақт душмани дину имон набуда, балки бар зидди хурофот, кӯхнапарастӣ, бофтаҳои баъзе диндорони бесаводу чаласавод буд. Ягон мутафаккир ё донишманди асили замони гузашта ва муосир низ бар зидди дин набаромадааст, балки хурофот, нодонӣ, ҷаҳолатро зери интиқод қарор додааст.

Айни замон байни давлатҳои абадқударатичаҳон рақобате ба вучуд омадааст, ки кӯшиш барои соҳиб шудан ба нуфуз ба ин ё он минтақаи олам, захираву сарватҳои табиӣ, энергетикӣ, ба даст овардани мавқеи афзалиятноки стратегӣ, ҳарбӣ ва ғайра торафт шиддат мегирад. Дар аксари мавридҳо онҳо кушиш ба ҳарч медиҳанд, ки миёни ду динҳои бузурги ҷаҳонӣ – ислом ва масеҳият душманӣ ва зиддият барангезанд. Читавре, ки дар боло зикр намудем ислом ва пайравони онро ҳамчун ҷангҷӯю таҷовузкор, ифротгар, бадкину ситезачӯ муаррифӣ намуда, фарҳангу тамаддун, дин ва дигар арзишҳои Ғарбро таърифу тавсиф ва намунаи ибрат мешуморанд ва онро ба гардани дигарон бо зӯрӣ бор кардан меҳаҳанд. Яке аз омилҳои тезу тунд шудани муносибати баъзе кишварҳои мусулмонӣ бо давлатҳои Ғарб маҳз ҳамин сиёсати дурӯягӣ ва мунофиқона аст, ки он боиси пайдо шудан ва густариши муҳолифат байни пайравони дини ислом ва масеҳият, тамаддуни Шарқу Ғарб ва дар айнаи замон тавлиди ҷараёнҳои тундрав (экстремистӣ) дар дину мазҳабҳои ҳамҒарб ва ҳам Шарқ аст. Шаклҳои зиёди экстремизм ба монанди: сиёсӣ, миллатгарой, динӣ, наврасон ва ҷавонон, экологӣ, зиддиҷаҳонишавӣ, маънавӣ ва ғайра муайян карда шудаанд.

Экстремизм – аз калимаи франсузии «extremisme» ва лотинии «extremus» гирифта шуда, маънои аслиаш ифротгарой, тундравӣ, фикру андешаҳо ва амалҳои тундравона, аз ҳад гузаштан, аз андоза гузаштан аст. Экстремист шахсест, ки дар фаъолияти худ ҷонибдори амалҳои якравияю тундравӣ аст. Ин амалу зухурот метавонад, дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон - дар дин, сиёсат, идеология, илм ва ҳатто дар варзиш низ ба миён ояд. Мутаассифона, дар олами ислом равияҳои низ арзи вучуд кардаанд, ки баъзе амалҳои онҳо ба фитнакориву тафриқаандозӣ равона гардидаанд. Ин ба моҳияти дини мубини ислом муҳолиф аст ва ба ониснод меорад. Дар замони мо шахсоне, ҳизбу ҳаракатҳо ва созмонҳои ҳастанд, ки кӯшиш менамоянд, мақсаду маром, ғояву андеша, афкор ва нақшаҳои худро бо ҳар роҳу васила ва ҳатто, бо амалҳои

тундравона амалӣ созанд. Ба ақидаи аксари муҳаққиқон, сиёсатшиносон, рӯзноманигорон экстремизм бештар аз ҳама дар соҳаи дин дучор меояд ва ин падида дар тамоми ғушаву канори сайёраи мо ба амал омадааст. Сабабу решаҳои он дар чист ва омилу ангезаҳои он кадомҳоянд? Ба ин савол ҷавоби дақиқу мушаххас додан душвор аст. Ба ҳар ҳол баъзе сабабҳо, решаҳо, омилҳо ва ангезаҳои асосӣ ва умумии онро номбар кардан мумкин аст: Аввалан, афзудан ва густариши ҳисси маъюсӣ, нобоварӣ, парешонӣ аз зиндагӣ. Дуюм, ҷараёни бошиддатичаҳонишавӣ (глобализатсия) олами моро тағйир медиҳад, тамаддун, фарҳанг, анъана, урфу одат, дину мазҳаб ва суннатҳои анъанавиро заиф месозад ва ҳатто, тамоман аз байн мебарад. Натиҷаи он на ҳама вақт мусбату дилхоҳ аст ва ин падида эҳсоси нотавонӣ, заифӣ, маъюсӣ ва дар бисёр маврид нафрат, эътироз ва муқобилиятро ба миён меорад. Ин омил метавонад, боиси бегонагӣ ва ҷудой аз раванди ягонагӣ, ҳамкорӣ, ҳамзистӣ, таҳаммулпазирӣ гардад. Сеюм, омиле, ки бештар дарчаҳони ислом, дар байни мусулмонон ривоч ёфтааст - ин эҳсоси беадолатӣ нисбат ба ислом ва пайравони он аст.

Аксари мусулмонони олам чунини мешуморанд, ки нисбат ба онҳо мамолики Ғарб сиёсати - дурӯя, меъёру стандартҳои мунофиқонаро ба кор мебаранд. Мутаассифона аксари онҳое, ки бо асли аркони ислом, таърих, фарҳанг, аҳком, фалсафа ва ахлоқи ислом ошно нестанд, чунин меҳисобанд, ки ба ислом хислати ситезу тундравӣ, таҷовузгарой, бадқасдӣ, ғайритаҳаммулпазирӣ хос аст. Ин андешаи мутлақо ғалат аст. Зеро «Қуръон Карим», ҳадис, тамоми аҳкому аркони ислом ва фалсафаю ахлоқи он бар пояи адолат, баробарӣ, бародарӣ, озодӣ, амният бунёд ёфта, зарурияти сулҳ, ризоият, таҳаммул, оромӣ, амният, адолатро бо тамоми зухуроти он дар тамоми ҷабҳаҳои зиндагӣ таъкид ва фармудааст. Ислом дини сулҳу салоҳ ва бародарист, на барқасдиву бетаҳаммулӣ. Экстремизм ва терроризм аз мафҳумҳоест, ки дар дунёи имрӯза вирди забони ҳама шудааст ва ин ду мафҳум ба ҳам пайваست мебошад. Экстремизм (тундравӣ, аз андоза гузаштан) ба терроризм меорад.

Экстремизми миллатгарой - ғояҳои радикалӣ, таҳаммулнопазирӣ ва амалҳои зидди намояндагони дигар гуруҳҳои этникӣ, миллатҳо, гуруҳҳои начодӣ, кӯшиши бартарафкунии сиёсӣ ё ҷисмонии онҳо, хушунат дар шаклҳои шадид - терроризм зидди мардуми гуруҳҳои дигари этникӣ мебошад.

Экстремизми динӣ - қатъиян эътироф накардани ғояҳои динии дигар, муносибат ва рафтори ҳашмигона нисбат ба пайравони мазҳабҳои дигар, таблиғоти ақидаҳои устувор, «Ҳақ будани як таълимоти динӣ», қўшиши решақан, бартараф намудан ва то ба ҳалокат расонидани намояндагони динҳои дигар мебошад.

Экстремизми наврасон ва ҷавонон - назар ва навъи рафтори ҷавонон мебошад, ки аз рӯйи принципи қувва, ҳушунат нисбати дигарон, то ба таҷовуз ва куштор асос ёфтааст. Ӯ адоват ба гуногунандешӣ (махсус нисбат ба ҳаракатҳои муайяни ҷавонон), инчунин хоҳиши бунёди ҷомеаи тоталитариро дар асоси тобеият пешниҳод менамояд.

Экстремизми экологӣ - назари радикалӣ нисбат ба ташкилот ва корхонаҳои ба таназзули муҳити зист мусоидаткунанда мебошад. Он дар амалҳо ва намоишу эътирозҳо барои ҳифзи муҳити зист бар зидди гунаҳкорони ҷиноятҳои экологӣ зоҳир мегардад. Ҷораҳои радикалӣ ҳатто нисбати шахсоне, ки либосҳои аз пашми ҳайвонот ба бар кардаанд, метавонанд зоҳир шаванд.

Экстремизми зиддиҷаҳонишавӣ - назари радикалӣ ва рафтори бераҳмона нисбати ташкилотҳои ба фазои ҷаҳонишавии иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ таъсиркунанда мебошад. Ифротгароён дар ҳаракати зиддиҷаҳонишавӣ ба ташкили бетартибҳои оммавӣ, истифодаи зӯроварии бевосита дар мубориза бо ширкатҳои трансмиллӣ, ниҳодҳои байналмилалӣ иқтисодӣ ва сиёсии характери ҷаҳонишавидошта, иштирок мекунанд.

Экстремизми ахлоқӣ - таҳаммулнопазирии шадид ба навъи муайяни меъёрҳои ахлоқӣ ва қоидаҳои рафторӣ, роҳ додан ба зӯроварӣ барои таблиғи маҷмӯи талаботҳои маънавӣ, накукорӣ ва аҳкоми динӣ аст. Намунаҳои он танқиди бадахлоқӣ, суҳанони қабех, пӯшидани либосҳои бегона, риоя накардани қоидаҳои шарафи динӣ ва дунявӣ ва ғайра мебошад.

Сабабҳои пайдоиши экстремизм мисли шаклҳои он гуногун аст. Ин сабабҳоро чунин метавон дарҷ кард:

- сатҳи пасти дониши динӣ ва дунявӣ, маърифати ҳуқуқӣ;
- моддӣ;
- идеологӣ;
- хоҳиши табадулот ва норозигӣ аз вазъи воқеӣ;
- пайдо намудани шавқба фаъолияти нав;
- ҷой доштани камбудӣҳо дар тарбияи оилавӣ;

- коҳиш ёфтани сатҳи зиндагӣ;
- хусумати шахсии роҳбарони ҳизбҳои сиёсӣ, байни шахсиятҳои сиёсӣ;
- поймол намудани ҳуқуқҳои динӣ ва этникӣ;
- дар сатҳи паст қарор доштани фарҳанги иттилоотӣ;
- фаъолияти динии намоёндагони хориҷӣ ва ғайраҳо.

Ҳар яке аз ин шаклҳо дорои хусусияти худ мебошад, аммо онҳоро зухуроти харобиовар, таҷовузкорона, бераҳмона, ки ҳадафи равшан надорад, бо ҳам мепайвандад. Амалиётҳои сиёсии экстремизм дар шаклҳои гуногуни фаъолияти экстремистӣ оғоз шуда ва дар шаклҳои хавфноки иҷтимоӣ чун шӯриш, фаъолияти исёнгарона ва терроризм хотима меёбад. Терроризм ҳамчун падидаи мураккаби иҷтимоӣ-сиёсӣ ва ҷиной аз зиддиятҳои дохилӣ ва берунаи рушди иҷтимоӣ вобаста мебошад. Терроризм ин таҳдиди бисёрҷониба ба манфиатҳои ҳаётан муҳими шахс, ҷамъият ва давлат, ки яке аз навъҳои аз ҳама хатарноки ифротгароии сиёсӣ дар тарозуиҷаҳонӣ ва минтақавӣ мебошад, муайян карда шудааст.

Мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм /Нақшаи намоиши китобӣ/

Қисми 1. Терроризм ва оқибатҳои он.

Иқтибос: Терроризм ва ифротгароӣ бо ҳамлаи оқибатҳои даҳшатбору бераҳмонаи худ бапроблемаи ҷиддитарини инсоният дар асри XXI табдил ёфтааст. Бинобар ин зарур аст, ки фаъолияти тамоми сохторҳои давлатию ҷамъиятиро барои таъмини боэътимоди сулҳу суббот, ҳаёти осоишта ва амнияти кишварамон равона созем.³

³. Гулзор, Р. Бо ифротгароӣ муборизаи дастаҷамъона мебошад [Матн]: Аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон // Ҷумҳурият. – 2015. – 28 май.

Адабиёт

Ба забони тоҷикӣ

Шохуморов, С. Терроризми байналмилалӣ ва ифротгароии исломӣ [Матн]. – Душанбе, 2002. – 68 с.

Услуги тафтиши ҷиноятҳои марбут ба терроризм ва экстремизми сиёсӣ [Матн]: Дастури илмӣ - амалӣ. – Душанбе: Сарпараст, 2003. – 103 с.

Ҳамид, С. Низоъ, терроризм ва рисолати рӯзноманигорон [Матн]: Маҷмуаи мақолаҳо. – Душанбе, 2007. – 58 с.

Гулзор, Р. Бо ифродгарой муборизаи дастаҷамъона мебояд [Матн]: Оид ба терроризм ва ифродгарой // Ҷумҳурият. – 2015. – 28 май.

Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Дар бораи мубориза бар зидди терроризм / А.Ғ.Холиқов., Холиқзода., Н.Р. Латипов., Т.А. Хабирова., Н.Б. Азимов., Ф.А. Мирзоахмедов., С. Коҳирӣ., А.Ш. Алиев. – Душанбе: Контраст, 2014. – 294 с.

Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарой) / Зери таҳ. А.Ғ.Холиқов. – Душанбе, 2014. – 236 с.

Бо забони русӣ

Асадуллоев, И. После 11 сентября... [Текст]: Политика, терроризм, экспансия подобия и допустимая мера новации // Таджикской Национальной Энциклопедии. – Душанбе, 2002. – 65с.

Сборник международных актов по борьбе с терроризмом. [Текст]. – Душанбе, 2003. – 197 с.

Муминов, А. Религиозный экстремизм как угроза социальной жизни современного общества [Текст]: Учебник// Душанбе: Военный институт. – 2011.– 230с.

Одесский, М.Фельдман, Д. Поэтика власти [Текст]. – М: Российская политическая энциклопедия, 2012. – 263 с.

Махмадиев Н. Д. Социальные корни религиозного экстремизма в Таджикистане. [Текст]: Монография. – Душанбе, 2012. – 22с.

Махмадиев Н. Д. Социальные корни религиозного экстремизма в Таджикистане. [Текст]: Монография. – Душанбе: Ирфон, 2013. – 170с.

Қисми 2. Ифротгарой – падидаи номатлуби ҷомеа

Иқтибос: Имрӯз ифротгарой ва терроризм аз ҷиддитарин таҳдидоти субботу амниятичаҳонист. Барои муқобила бо падидаи гароиши ҷавонон ва аз ҷумла занон ба гурӯҳҳои ифротӣ бояд дар сатҳи миллий маҷмӯе аз тадбирҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ – динӣ андешида шавад.⁴

Адабиёт

Плотников, Н. Терроризм ватан надорад [Матн]: Мусоҳиба бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов // Садои мардум. – 2001. – 22 декабр.

Убайдуллоев, М. Алайҳи терроризм бояд якҷоя мубориза барем [Матн] // Садои мардум. – 2001. – 10 ноябр.

Асадуллоев, Р. Мубориза бо терроризм ногузир аст [Матн]: Дар партави суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вохӯри бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ // Ҷумҳурият. – 2002. – 27 июн.

Чоршанбиев, А., Мунаввар, Д. Чоҳканро чоҳ дар пеш аст [Матн]: Тафсили пешгирии амали як гурӯҳи террористӣ дар Тоҷикистон // Ҷумҳурият. – 2002. – 22 август.

⁴Бекмуҳаммад, Қ. Ифротгарӣ ва терроризм [Матн] // Бонувони Тоҷикистон. – 2015. – Январ. – С.7– 10.

Ҳамид, С. Террорист дин ва миллат надорад [Матн]: Террористони исломӣ // Тоҷикистон. – 2002. – 14 ноябр.

Розиқов, М. Терроризм ва оқибатҳои он [Матн]: // Ҷумҳурият. – 2002. – 27 ноябр.

Бо терроризм якҷоя бояд мубориза бурд [Матн]: Суханронии Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Саъдулло Хайруллоев дар иҷлосияи 11-уми ҳарсолаи асамблии парлумонии созмони амният ва ҳамкориҳои Аврупо // Садои мардум. – 2002. – 20 июн.

Маҳмадалиев, Р. Терроризм чанд сар дорад? [Матн]: Мусоҳибаи рӯзноманигор Қ. Бегмуҳаммад бо сардори раёсати мубориза бар зидди терроризми Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷабалӣ Маҳмадалиев // Садои мардум. – 2002. – 10 май.

Терроризми байналмилалӣ: Сарчашма ва ақсуламал [Матн]: Суханронии Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон М. Убайдуллоев дар форуми байнипарлумонии мубориза бар зидди терроризм дар ш. Санкт – Петербург, 27 март 2002 // Садои мардум. – 2002. – 4 апрел.

Ёдгорӣ, Н. Наркобизнес ва терроризм [Матн]: Кадоме даҳшатноктар? // Ҷумҳурият. – 2003. – 31 июн.

Давлатов, С. Терроризм чист? [Матн] // Садои мардум. – 2004. – 22 январ.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» // Ҷумҳурият. – 2005. – 3 март.

Нақши парламентҳо дар ташкили систематии байналмилалӣ амният [Матн]: Мубориза зидди терроризми байналхалқӣ // Садои мардум. – 2005. – 22 октябр.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муборида бар зидди терроризм» // Садои мардум. – 2005. – 8 март.

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи концепсияи ягонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Оид ба муборида бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарӣ) // Садои мардум. – 2006. – 4 апрел.

Концепсияи ягонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Оид ба муборида бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарӣ) бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марти соли 2006, № 1717 // Ҷумҳурият. – 2006. – 1 апрел.

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Дар бораи концепсияи ягонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муборида бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарӣ) // Ҷумҳурият. – 2006. – 1 - апрел.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Оид ба ворид намудани тағйиру илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муборида бар зидди терроризм» // Садои мардум. – 2007. – 24 май.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муборида бар зидди терроризм» // Ҷумҳурият. – 2007. – 15 май.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муборида бар зидди терроризм» // Ҷумҳурият. – 2008. – 11 октябр; Садои мардум. – 2008. – 15 октябр.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муборида бар зидди терроризм» // Садои мардум. – 2008. – 15 октябр.

Розиева Қ. Терроризми ҳуқуқӣ дар амал [Матн] // СССР. – 2009. – 29 декабр.

Шакарова А. Терроризм аз пайдоиши инсоният вучуд дорад [Матн]: Оиди терроризм // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2010. – 13 октябр.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Дар бораи муқовимат ба қонунгардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи қиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм // Садои мардум. – 2011. – 1 апрел.

Маҳмадалиев, Р. Фарзанди фарзонаи миллат [Матн]: Полковник, собиқ сардори Раёсати мубориза бар зидди терроризми Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон // СССР. – 2011. – 24 феврал.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Дар бораи муқовимат ба қонунгардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи қиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм // Садои мардум. – 2011. – 1 апрел.

Наботов, Ҷ., Мусоев, А. Омодаҳои мутахассисон тибқи талаботи бозори меҳнат амалӣ шуда мубориза ба терроризм вусъат меёбад [Матн] // Садои мардум. – 2012. – 22 июн.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Оид ба ворид намудани иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» // Ҷумҳурият. – 2012. – 4 август.

Ибодуллоева, М. Фирефтаи ваъдаҳо нашавед [Матн]: Андешаҳои Президенти «Фонди байналмиллии мусулмонзанҳои дунё, зидди маводи муҳодир, хушунат, ифродгарӣ ва терроризм» // Фараж. – 2013. – 8 май.

Наботов, Ҷ., Мусоев, А., Мергонов, Д. Мубориза алайҳи терроризм тақвият меёбад [Матн] // Садои мардум. – 2013. – 13 июн.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунгардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи қиноят ба дастоварда ва маблағгузори терроризм» // Садои мардум. – 2013. – 14 июн.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Оид ба ворид намудани илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» // Садои мардум. – 2013. – 14 июн.

Садриддинов, Ҷ. Диловарони майдони набард [Матн]: Оид ба гуруҳҳои террористиву экстремистӣ дар ҷумҳурии соҳибистиклол // Қонун ва ҷомеа. – 2013. – 28 ноябр.

Назаров, Н. Симпозиуми байналмилалӣ дар масъалаи терроризм ва ҷиноятҳои трансмиллӣ [Матн]: Дар ш. Анталияи Ҷумҳурии Туркия симпозиуми 5-уми байналмилалӣ дар мавзӯи «Терроризм ва ҷиноятҳои трансмиллӣ дурнамои бехатарии стратегӣ» доир гардид // Қонун ва ҷомеа. – 2013. – 28 декабр.

Муродов, Ф. Мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм [Матн] // Қонун ва ҷомеа. – 2014. – 15 май.

Бухориев, М. Муқовимат ба таҳдиду хатарҳои муосир [Матн]: Оиди терроризм ва экстремизм // Қонун ва ҷомеа. – 2014. – 19 июн.

Бекмуҳаммад, Қ. Ифротгарӣ ва терроризм [Матн]: Мусоҳибаи Э. Саидмирзода бо Қосими Бекмуҳаммад, коршиноси масоили минтақавӣ // Бонувони Тоҷикистон. – 2015. – январ. – С.7–10.

Валиев, Ҷ. Проблемаҳои мубориза ба муқобили терроризм ва экстремизм дар ҷаҳон [Матн] // Дин ва ҷомеа. – 2015. – Июл. – С.51.

Валиев, Ҷ. Терроризму экстремизм решаҳои зухур ва таҳдид ба манфиатҳо [Матн] // Ҷумҳурият. – 2015. – 23 июл.

Валиев, Ҷ. Мубориза ба муқобили терроризм ва экстремизм дар ҷаҳон [Матн] // Озодагон. – 2015. – 1 июл.

Наботов, Ҷ., Мусоев, А. Ҳамкориҳои муштарак, дар мубориза алайҳи терроризм [Матн] // Садои мардум. – 2015. – 7 феврал.

Ҷобиров, Н. Дарси омӯзишӣ дар мавзӯи мубориза бо терроризм [Матн]: Дар Раёсати бозрасии давлатии автомобилии ВҚД

Ҷумҳури Тоҷикистон воҳӯрии устодони маркази таълимии ВҚД баргузор гардид // Қонун ва ҷомеа. – 2015. – 9 феврал.

Чӣ ҷавонро ифротгар мекунад? [Матн]: Мусоҳибаи Алишер Зарифӣ бо хабарнигори «Озодагон» Абдулло Давлатов, раиси Иттиҳоди тоҷикони Руссия // Озодагон. – 2015. – 18 феврал.

Ахтар, А. Илоҷи воқеъ пеш аз вуқӯъ [Матн]: Пешгири кардани ҷавонон аз гаравидан ба гурӯҳҳои террористӣ // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2015. – 26 феврал.

Сабабу омилҳои ҷалб шудани ҷавонони тоҷик ба гурӯҳҳои ифродгаро [Матн]: // Қонун ва ҷомеа. – 2015. – 12 март.

Рӯзиев, Д. Мубориза бо ифротгарӣ ё хатаре, ки ҷаҳонро ташвиш овардааст [Матн] // Ҷумҳурият. – 2015. – 8 апрел.

Сайфуллоев, А. Терроризм – зухуроти номатлуби замони муосир [Матн] // Садои мардум. – 2015. – 24 апрел.

Каён, С., Шарифзода, К. Чаро ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ мепайванданд? [Матн] // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2015. – 30 апрел.

Кабир, А. Кори ДИИШ-ро дарранда намекунад [Матн]: Ҳаракатҳои тундраву ифротӣ ҷавонон // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2015. – 14 май.

Аҳмадзода, А. Терроризм байналмилалӣ ва нигаронии хидмати амнияти кишварҳои Осиё ва Аврупо [Матн]: Баргузори Шӯрои 38-уми роҳбарони сохторҳои амниятӣ ва хадамоти махсуси давлатҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар Душанбе дар заминаи авҷи терроризм ва экстремизми динӣ ҷанги итилоотӣ дар дунё // Тоҷикистон. – 2015. – 28 май.

Шоҳқосимов, Ш. Терроризму ифродгарӣ хатари азим барои ҷомеа аст [Матн] // Садои мардум. – 2015. – 28 май.

400 тоҷик дар ҷангҳои ҷиҳодӣ [Матн]: Дар Сурия ва Ироқ // СССР. – 2015. – 28 май.

Гулзор, Р. Бо ифродгарой муборизаи дастаҷамъона мебояд [Матн]: Оид ба терроризм ва ифродгарой // Ҷумҳурият. – 2015. – 28 май.

Терроризм чист? [Матн]: Таҳияи А. Воҳидов // Боҷу хироҷ. – 2015. – 4 июн.

Раҳимов, Р. Муслмонкунӣ ё исломисозии тундгароён [Матн]: Муносибатҳои байниҳамии ҷомеаи исломӣ ва нақши исломӣни тундгаро // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2015. – 4 июн.

Хоини Ватан [Матн]: Гулмурод Ҳалимов собиқ сардори воҳиди табиноти махсуси ВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон (ОМОН) // Садои мардум. – 2015. – 10 июн.

Давлатзода, Н.С. Ташкилот ва ҳаракатҳои тундгаро ба ваҳдат хатар доранд [Матн]: Масоили доғи рӯз // Садои мардум. – 2015. – 23июн.

Содиқов, М. Нафрин бар он мароме, ки хиёнат бошад [Матн]: Полковник Гулмурод Ҳалимов // Садои мардум. – 20015. – 23 июн.

Писари раҳумзадаам баргард! [Матн]: Нолаи модаре, ки писараш дар Сурияву Ироқ меҷангад / Таҳияи Ҳ. Исмат // Ҷумҳурият. – 2015. – 23 июн.

Валиев, Ҷ. Мубориза ба муқобили терроризм ва экстремизм дарҷаҳон [Матн] // Озодагон. – 2015. – 1 июл.

Омили пайвастанӣ Ҳалимов ва донишҷӯёни квотадор дар ДИИШ [Матн]: Дар бораи чӣ тавр ҷавонони тоҷик ба сафи ҷангҷӯёни ДИИШ пайвастанд // Озодагон. – 2015. – 8 июл.

ДИИШ чист ва чӣ ниятҳо дорад? [Матн]: Дар бораи ташкилоти террористии Давлати Ислонии Ироқу Шом // Бочу хироҷ – 2015. – 16 июл.

Шаҳидуллозода, М. Терроризм ва ҷавонони фиребхӯрда // Ҷумҳурият. – 2015. – 28 июл.

Азимӣ, Ф. ДИИШ ба фарҳангу тамаддуни миллатҳо хатар дорад ва мубориза мебарад [Матн]: Конфронси байналмилалӣ дар мавзӯи «Ислон зидди ифродгарии динӣ ва терроризм» // Озодагон, – 2015. – 29 июл.

Султонов, Д. Ман хато кардам, шумо накунед, мегуяд ҷавони гумроҳшудае, ки азми иштирок дар даргириҳои Сурия буд [Матн]: Масоили доғи рӯз // Садои мардум. – 2015. – 19 август.

Раҳимов, Д. Ватанро бояд дӯст дошт ва қадр намуд [Матн]: Рочеъ баҷангҳои Сурия ва Ироқ // Паёми Душанбе. – 2015. – 28 август.

Аслон, К. Исёни генерал [Матн]: Собиқ муовини Вазири мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал майёр Назарзода Абдуҳалим Мирзо // Фараж. – 2015. – 9 сентябр.

Гулен, Ф. Мусалмонон бояд бо экстремизм мубориза баранд [Матн] // Фараж. – 2015. – 9 сентябр.

Ҳочӣ, А. Террору фирор [Матн]: ҲочӣҲалим чӣ тавр генерал Назарзода шуду куфри неъмат кард // Тоҷикистон. – 2015. – 10 сентябр.

Камолова, М. Гарави ҷавонон ба созмонҳои террористӣ [Матн] // Масъалаҳои маориф. – 2015. – №3. – С.49–51.

Давлатов, А. Фитна аз амома хезад [Матн]: Роҷеъ ба собиққони-
шини вазири мудофиаи ҶТ Абдуҳалим Назарзода // Қонун ва ҷомеа. –
2015. – 15 октябр.

Имомназаров, М. ВМКБ [Матн]: Баррасии майли ҷавонон ба
ифротгарой // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2015. – 29 октябр.

Мубориз, М. Оятуллоҳ Башар Путини алавӣ [Матн]: Ё ҷанги
Путин бо ДИИШ чӣ паёмаде дорад? // Қонун ва ҷомеа. – 2015. – 22
октябр.

Муҳаммадалӣ, М. Кӣҷавононро ба ДИИШ мебарад? [Матн] // Илм
ва ҳаёт. – 2015. – №5. – С.18 – 20.

Ҳасанзода, С. Гумроҳ нашавем [Матн]: Роҷеъ ба воқеаҳои мудҳиш
(ДИИШ) // Душанбе. – 2015. – № 8. – С.17 – 20.

Фаттоҳзода, С. Мо муқобили исломи радикалӣ ва атеизми ҷанговар
ҳастем [Матн]: Мусоҳибаи рӯзноманигор З. Тоҷибоева бо муовини якуми
Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Саидмурод Фаттоҳзода //
Минбари халқ. – 2015. – 17 ноябр.

Ализода, Ҳ. Давлат, миллат, дин ва терроризм [Матн]: Рӯзи 19 –
ноябри соли 2015 дар Маркази исломишиносии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ - амалӣ доир
гардид // Минбари халқ. – 2015. – 25 ноябр.

Олимӣ, Ш. Ифротгароии баъзе ҷавонон [Матн]: Омилҳо ва роҳҳои
пешгирии он // Мароми пойтахт. – 2015. – 25 ноябр.

Холиқназар, Х. Тоҷикистон дар ҷабҳаи аввали мубориза бо терро-
ризм ва экстремизми динӣ [Матн]: Сӯҳбати хабарнигор Д. Рӯзиев бо
директории Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ХудобердӣҲақназар // Ҷумҳурият. – 2015. – 1 декабр.

Пиров, С. Ифротгарой – падидаи номатлуби ҷомеа [Матн] // Илм ва ҳаёт. – 2015 – №4. – С.2 – 4.

Садриддинов, Ҷ. Терроризм – хатар баҷомеа ва инсонҳо [Матн] // Фараж. – 2015. – 23 декабр.

Солеҳ, У. Барои ваҳдат ҳамагӣ масъулем [Матн]: Маҷлиси васеъ дар мавзӯи « Мубориза алайҳи терроризм ва экстремизм - асоси таҳкими ваҳдати миллӣ» // Ваҳдат. – 2015. – 23 декабр.

Саид, М. Ҷомеаро бояд маърифатнок гардонд [Матн]: Гурӯҳҳои тундгаро ва ҷараёнҳои ифротӣ // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2015. – 24 декабр.

Наботов, Ҷ., Мусоев, А. Сохтори зиддитеррористии минтақавӣ тақвият меёбад // Садои мардум. – 2015. – 30 апрел.

Нур, З. Муборизаи нотарсона бо «дарди ҳамагонӣ» [Матн]: Дар толори Китобхонаи миллии Тоҷикистон конфронси илмӣ - амалии ҷумҳуриявӣ «Терроризм ва ифротгарӣ ҳамчун вабои аср ва роҳҳои пешгирии он» доир шуд // Фараж. – 2016. – 1 январ.

Ҳабиб, С. Телесуфлёр ё полковники ДИИШ Ҳалимов ба кӣ хизмат мекунад? [Матн] // Тоҷикистон. – 2016. – 6 январ.

Ба забони русӣ

Хусейнова, Дж. Экстремизм и терроризм [Текст] // Вечерний Душанбе. – 2015. – 22 июл.

Джалилов, К. Д. Роль таджикистана и Китая в борьбе с терроризмом

[Текст] // Таджикистан и современный мир. –2006. – №3. – С.90-95.

Назирова, Д. Терроризм в Таджикистане в период Советского союза
[Текст] // Таджикистан. –2006. – №1-3. – С.10-12.

Валиев, Ч. Экстремизм нарушает духовные основы общества
[Текст]: Актуальные проблемы современного экстремизма и терроризма
в таджикистане на религиозной основе // Вечерний Душанбе. – 2015. –1
июля.

Маводи электронӣ

Ифродгарои ва терроризм-зухуроти номатлуби замони муосир
[Манобеи электронӣ]. – Низомии дастрасӣ: <http://www.hakikati-sugd.tj/>

Мубориза бо терроризм тақвиятиҷаҳонӣ меҷаҳад. [Манобеи электронӣ].
– Низомии дастрасӣ: <http://hhdt-sugd.tj/>

Ахмедов Баҳром. Экстримизм (ифродгарои) ва проблемаҳои
ҳифзи ҳуқуқи инсон [Манобеи электронӣ]. – Низомии дастрасӣ:
<http://online-maktab.ru/>

АМИТ «Ховар» Маҳкумияти амалҳои гурӯҳи ифротгаройба ном
«Давлати исломӣ» аз ҷониби толибон [Манобеи электронӣ]. – Низомии
дастрасӣ: <http://www.1tv.tj/>

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 март соли 2006,
№1717. Консепсияи ягонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мубориза бар
зидди терроризм ва экстремизм (ифродгарой) аз 28 март соли 2006,
№1717 28 [Манобеи электронӣ]. – Низомии дастрасӣ:<http://www.adlia.tj/>

Лоикназари Мӯъмин. Бозии абарқудратҳо дар минтақа: таҳдидҳо
ва посухҳо [Манобеи электронӣ]. – Низомии дастрасӣ: http://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=18976

Ҳаким Абдулло. Дини мубини исломро ки бадном мекунад? [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: http://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=21617

Зубайдулло Давлатов. Ифротгарой алайҳи он чи бояд кард? [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: http://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=23087

Шарифи Давлатмурод. Конфронси илмӣ-амалии ҷумҳурияви дар мавзуи «Мавқеи ҷавонон дар муборида бар зидди равандҳои номатлуби ҷомеа: терроризм, экстремизм ва маводи нашъадор» Маҷмӯаи муовини сарвазир дар шаҳри Хоруғ. [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <http://www.badakhshon.tj/ru/press-center/news/>

Муборида бар зидди терроризм. Суханронии Роҳбари Дафтари САҲА дар Тоҷикистон Сафир Маркус Мюллер ва Сафири ИМА дар Тоҷикистон Сюзен М. Эллиотт дар семинар оид ба муборида бо падидаи размандагонии ифротгарои хориҷӣ, Душанбе, 24 феввали соли 2015. [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <http://www.osce.org/tg/tajikistan/191926>

Аслиддин Хушвахтов. ДИИШ ва Ховари Миёна. [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <http://www.tja.tj/index.php/tj/amniyati-omea-va-avonon/70-diish-va-khovari-mijona.html>

Ифротгарои ва оқибатҳои он. [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <http://hhdt-sugd.tj/index.php/tg/component/content/article/1-latest-news/942-2015-04-20-03-48-53>

Ҷамолиддин Абдукаримов. Терроризм ва экстремизм-зарар ба амнияти кишвар. [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <http://www.hgu.tj/index.php?view=newscontent&catnews=133>

Бухориев Мансур. Сиёсати давлат дар соҳаи муқовимат ба экстремизм ва терроризм: вазъият ва имконоти муқовимат [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ:<http://vkd.tj/index.php/tj/asosi/4259-sijosati-davlat-dar-so-ai-mu-ovimat-ba-ekstremizm-va-terrorizm-vaz-iyat-va-imkonoti-mu-ovimat>

Ҷўраева Каромат. Экстремизм ва таъсири он. [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ:<http://www.hakikati-sugd.tj/index.php/politics/2223-ekstremizm-va-ta-siri-on-ba-omeai-bashar>

Муаррифи ин нуктаҳо иасосии Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ (аз 23-январисоли 2015) Душанбе – 2015 [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ:http://www.president.tj/sites/all/themes/president/images/footer/payom/nuktahoi_payom.pdf

Содиқов, Б. Оё ХНИТ яке аз шокҳо и терроризм аст? [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <http://www.hakikati-sugd.tj/index.php/politics/2786-ojo-khnit-yake-az-shokhakhoi-terrorizm-ast>

Терроризм ва экстремизм падидаҳои номатлуби ҷомеа /Нақшаи картотекаи библиографӣ/

Картотекаи библиографӣ имкон медиҳад, ки хонандагон оид ба терроризм ва экстремизм хубтар шинос шаванд. Шумо метавонед картотекаро доимо аз маводҳои тозанаشري рӯзномаю маҷаллаҳои ҷумҳурӣ ва ғайра пурра гардонед. Картотекаи библиографӣ аз баски ба мавзӯҳои гуногуни терроризм ва экстремизм равона мешавад, маводҳои картотекаро барои истифодаи мутахассисон аз ҷумла кормандони амният ва ҳуқуқба таври тавсия додан зарур аст. Дар картотека маводҳое, ки дар тавсияномаи мазкур пешбини шудааст, тасвир кардан зарур аст.

Нақшаи тахминии картотека:

1. Терроризм чист ва террорист кист.
2. Терроризм – хатар ба ҷомеа ва инсонҳо.
3. Ифротгарой – падидаи номатлуби ҷомеа.
4. Ватанро бояд дӯст дошт ва қадр намуд .
5. Адабиёти тарбияви бадеӣ оиди терроризм ва экстримизм.

Ҳангоми таҳияи картотека аз рӯйхати адабиёти тавсияшудаи намоиши китобӣ истифода намоед.

Терроризм и экстремизм - эти негативные явления современности

/Методические рекомендации/

На таджикском языке

Составители: О.Мирзоева
Ш. Мухаммадиева

Редактор: Дж. Валиев

Под.общей
редакции: Г.Махмудов